

УДК 332, 364

ББК 65.04

**АСОСНОККУНИИ МЕТОДИИ
АРЗЁБИИ САТҲИ РУШДИ
ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДИИ
МИНТАҚА ДАР ЗАМИНАИ
СИФАТИ ҲАЁТИ АҲОЛИ**

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ**

**METHODICAL SUBSTATION OF
ASSESSMENT BESET WITH THE
LEVEL OF SOCIAL-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGION IN
THE CONTEXT OF QUALITY LIFE OF
POPULATION**

Қаюмова Сурайёҳон Абдуазимовна,
аспиранти кафедраи назарияи иқтисодӣ
ва идора, омӯзгори қалони кафедраи
молия ва қарзи ДПДТТ ба номи акад.
М.С. Осими (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)

Қаюмова Сурайёҳон Абдуазимовна,
аспирант кафедры экономической
теории и управления, старший
преподаватель кафедры финансов и
кредита ПИТТУ имени акад.
М.С. Осими (Таджикистан, Худжанда)

**Kaumova Surayohon Abduažimovna,
post-graduate student of the Department
of economic theory and management,
senior teacher of the finance and credit
Department of PITTU (Tajikistan,
Khujand)
E-MAIL: suraida@mail.ru**

Калидвожаҳо: рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа, усулҳо, ниишондиҳандаҳо, баҳогузорӣ, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, сифати ҳаёт

Идоракунии самарарабаҳии рушди иҷтимоӣ – иқтисодии минтақа аз интихоби дурусти усулҳо ва ниишондиҳандаҳои арзёбӣ вобаста мебошад. Дар мақола таҳлили муқоисавии усулҳои арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ – иқтисодии минтақа гузаронида шудааст. Қайд карда шудааст, ки бисёре аз усулҳо бештар ба ниишондиҳандаҳои рушди иқтисодии минтақа, ки ба сифати он маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) баромад мекунад, тигаронида шудаанд. Қисме аз муаллифон ин ниишондиҳандаро маҷмӯъ бо баъзе ҷузъҳои иҷтимоии рушди иқтисодӣ баррасӣ мекунанд. Исбот карда шудааст, ки дар шароити тақсимоти нобаробари маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар сари аҳолӣ ба сифати ниишондиҳандаҳои афзалиятноки сатҳи рушди иҷтимоӣ – иқтисодии минтақа, дар баробари динамикаи МММ ба ҳар сари аҳолӣ ва ҳачми сабади истеъмолӣ, бояд ниишондиҳандаҳое, ки сифати ҳаёти аҳолиро инъикос менамоянд, баромад кунанд: сатҳи саломатӣ, маълумотнокии аҳолӣ ва рушди илм дар минтақа. Ин вазъият бештар ба мамлакатҳои сатҳи даромади аҳолиашон наст, ба монанди Ҷумҳурии Тоҷикистон қобили қабул аст.

Ключевые слова: социально – экономическое развитие, регион, методы, показатели, оценка, валовой региональный продукт, качество жизни

Эффективное управление социально-экономическим развитием региона зависит от

правильного выбора методов оценки и их показателей. Проведен сравнительный анализ методических подходов к оценке уровня социально-экономического развития региона. Отмечается, что большинство методик преимущественно ориентируется на показатель регионального экономического роста, в качестве которого выступает валовой региональный продукт (ВРП). Часть авторов рассматривают этот показатель в совокупности с некоторыми социальными составляющими экономического роста. Доказано, что в условиях неравномерного распределения валового регионального продукта в качестве приоритетных показателей уровня социально-экономического развития региона, наряду с динамикой ВРП на душу населения и размером потребительской корзины, должны выступать показатели, отражающие качество жизни населения: уровень развития здравоохранения, образования и науки. Это положение в еще большей степени правомерно для стран с низким уровнем дохода населения, к которым относится и Республика Таджикистан.

Key words: socio-economic development of the region, methods, indicators, assessment, gross regional product, quality of life

Effective management with socio-economic development of the region depends on a correct choice of methods and indicators that are evaluated. In the article a comparative analysis of methodological approaches to assessing the level of socio-economic development of the region has been conducted. It is noted that most of the methods mainly focus on an indicator of regional economic growth which is the gross regional product. Some authors consider this indicator in integration with some social components of economic growth. It is proved that under the conditions of uneven distribution of the gross regional product, the indicators reflecting the quality of life of the population, such as health care, education, life expectancy, consumer basket, should act as priority indicators of the level of socio-economic development of the region, along with GRP dynamics. This provision is even more valid for low-income countries, which include the regions of the Republic of Tajikistan.

Яке аз самтҳои идоракунии самарабахши минтақа арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии (РИИ) он мебошад, ки дар асоси низоми нишондиҳандаҳо ташкил карда шудааст. Ба ибораи дигар, банақшагирӣ ва ҳисоби нишондиҳандаҳои сатҳи тараққиёти минтақа яке аз қисмҳои асосии идоракунии он мебошад. Дар асоси нишондиҳандаҳои РИИ самаранокии рушди минтақа ҳам маҷмӯан ва ҳам ҷузъян арзёбӣ карда мешавад.

Дар илми иқтисодии мусоир барои таҳлил ва баҳогузории рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа (РИИМ) гурӯҳи калони усулҳо ва маҷмӯи нишондиҳандаҳо истифода бурда мешаванд. Аксарияти онҳо ба ҷузъҳои иқтисодии рушди минтақа така менамоянд ва ҷузъҳои иҷтимоиро дӯйуминдарача ба назар мегиранд.

Вале дар айни замон ҳамчун гарави асосии рушди устувори минтақа сифати ҳаёти аҳолӣ баромад мекунад. Бесабаб нест, ки мақсади асосии сиёсати минтақавии мамолики тараққикардаи Фарб маҳз ба гузариш аз арзишҳои иқтисодӣ ба арзишҳои иҷтимоӣ асоснок карда шудааст ва дар ин самт онҳо ба натиҷаҳои хело ҳам назаррас расидаанд.

З-ин сабаб дар солҳои охир дар ҳуҷҷатҳои стратегии сатҳи давлатӣ ва минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон сифати ҳаёти аҳолӣ яке аз мақсадҳои стратегии

Қаюмова С.А. Асосноккунни методии арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа дар заминаи сифати ҳаёти аҳолӣ

рушди иқтисодӣ эълон карда шудааст. Аз ин лиҳоз масъалаҳои баланд бардоштани сифати ҳаёти аҳолӣ ҳамчун меъёри арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа яке аз масъалаҳои басо муҳими методию амалий ба ҳисоб меравад [1, с. 34].

Мақсади мақолаи зерин асосноккунни зарурати интихоби нишондиҳандаҳои сифати ҳаёти аҳолӣ ҳамчун меъёри арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа муайян карда шудааст. Барои расидан ба ин мақсад равишҳои асосии методӣ ва усулҳои арзёбии сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаро баррасӣ карда, таҳлили муқоисавии онҳоро мегузаронем.

Баррасии усулҳои мавҷудаи РИИМ нишон медиҳад, ки аз ҳама бештар чунин гурӯҳи нишондиҳандаҳо, ки тавсифи иқтисодии рушди минтақаро ифода мекунанд, истифода бурда мешавад [10, с. 69]:

- маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ);
- маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ;
- индекси саноати истеҳсолӣ;
- индекси истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ;
- ҳаҷми корҳои иҷрошуда аз рӯи фаъолияти ҷамъиятӣ;
- даромади пулии дар ихтиёри худ доштаи аҳолӣ;
- музди меҳнати ба ҳисоби миёнаи моҳона ҳисобшуда;
- гардиши савдои чакана;
- ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ;
- индекси нарҳҳои истеъмолӣ.

Лекин, ба ақидаи мо, танҳо бо нишондиҳандаҳои иқтисодӣ пурра арзёбӣ кардани ҳолати РИИМ имконнозазир аст. Дар ин самт нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ, ки рушди иҷтимоии минтақаро тавсиф менамоянд, низ аҳамияти қалон доранд. Рушди иҷтимоӣ маҷмӯи равандҳои вусъатшаванди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маънавӣ дар ҷамъият мебошад. Дар амалия якчанд нишондиҳандаҳои истифода бурда мешаванд, ки сатҳи рушди иҷтимоии минтақаро инъикос менамоянд. Аз байни онҳо нишондиҳандаҳои зеринро ҷудо кардан имконпазир аст [10, с.71]:

- нишондиҳандаҳои демографӣ (коэффициенти табиии рушд, рушди муҳоҷират);
 - шуғли аҳолӣ;
 - сатҳи бекорӣ;
 - ҳолати соҳаи манзилӣ ва ҳоҷагии коммуналӣ;
 - нишондиҳандаҳои сатҳи маориф.
- Илова бар ин, бояд қайд намуд, ки ҳамаи муносибатҳои методии арзёбии РИИМ -ро метавон шартан ба се гурӯҳ тақсим кард:
- усулҳои арзёбие, ки муқоисаи РИИМ-ро аз рӯи як нишондиҳандае, ки асосӣ ҳисобида мешавад, имконпазир мегардонанд;
 - усулҳои арзёбие, ки ба таҳияи низоми маҷмӯии нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ё нишондиҳандаи интегралии рушди минтақа асос меёбанд;
 - усулҳои арзёбие, ки РИИМ-ро аз рӯи якчанд нишондиҳандаҳо, ки афзалият-нок ҳисобида мешаванд, муқоиса менамоянд.



Расми 1. Усулҳои арзёбии рушди иҷтимоӣ – иқтисодии минтақа (коркарди муаллиф)

Байни иқтисоддонон, ба монанди Тухватуллин Р.Ф, Исакин М.А, Курнишев В.В, Тихомирова Е.И ва дигарон чунин ақида ҳаст, ки ҳангоми арзёбии сатҳи РИИМ бо воситаи усулҳои гуногун ҳамаи онҳо натиҷаҳои гуногун медиҳанд. Аз ҷумла баъзе усулҳо арзёбии интиҳоиро медиҳанд, вале рушди интегралии минтақаро нишон намедиҳанд. Барои ин якчанд усулҳои арзёбии РИИМ-ро баррасӣ мекунем ва хулосаҳои даҳлдор мебарорем.

Яке аз усулҳои арзёбии РИИМ тақсимоти он ба гурӯҳи якуми нишондихандаҳои РИИМ баҳисоб меравад, ки дар он як нишондиханда ҳамчун асосӣ ҳисобида мешавад (расми 1). Дар аксарияти усулҳои арзёбии сатҳи РИИМ ҳамчун нишондихандаи асосӣ, ки сатҳи РИИМ-ро тавсиф менамояд, маъмулан маҷмӯи маҳсулоти минтақа-виро, ки натиҷаи ниҳоии фаъолияти иқтисодии воҳидҳои институтсионалиро ифода мекунад, чудо менамоянд. МММ бо маҳсулоти умумии дохилаи мамлакат (МУД) муқоисаванда аст, зеро он як қисми МУД ба ҳисоб меравад. Баъзе муаллифон ба монанди Попова Г.Л, Мироедов А.А чунин меҳисобанд, ки МММ меъёри тафриқаи рушди иқтисодии минтақа мебошад. Вале, аз рӯи як нишондиханда сатҳи рушди минтақаро наметавон дуруст арзёбӣ кард. Дар натиҷа сатҳи рушди минтақа мувофиқи миқдори зиёди нишондихандаҳо, ки маҷмӯи муайянро ташкил намуда, хусусияти гуногуни иқтисодиёти минтақаро инъикос мекунанд, арзёбӣ карда мешавад.

Дар расми 1 ин корҳои илмӣ ба қисми дуюми нишондиҳандаҳои арзёбии РИИМ доҳил карда шуданд ва дар асоси арзёбии онҳо нишондиҳандай интегралӣ ҳисоб карда мешавад. Муҳаққиқ Попова Г.Л дар мақолаи худ тавсифи РИИМ оварда, онро бо воситай МММ барои даҳ минтақа таҳлил намуда, минтақаҳои намунавӣ ва қафомондаро муайян намуд [7, с. 4]. Ин усули ҳисоб нисбатан аниқ мебошад, вале онро танҳо барои мамлакатҳое, ки аз миқдори зиёди минтақаҳо иборат мебошанд, метавон истифода бурд. Барои таҳлил ва арзёбии РИИМ нишондиҳандаҳое истифода мешаванд, ки ҳамчун нишондиҳандаҳои асосӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд (расми 1 қисми 1.1). Дар навбати худ онҳо натанҳо нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, балки нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ ҳам шуда метавонанд.

Таҳлили муқоисавии адабиёт, ки ба мавзӯи мазкур баҳшида шудааст, нишон медиҳад, ки барои арзёбии РИИМ он усулҳое татбиқ мешаванд, ки ба низоми маҷмӯии нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа асос ёфтаанд. Масалан, олим Тухватуллин Р.Ф дар асоси якчанд индексҳо, ба воситай ҳисобкарди қимати миёна, сатҳи РИИ-ро муайян кард. Барои муқоиса чунин нишондиҳандаҳо ба монанди маҷмӯи маҳсулоти минтақаӣ (МММ), маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба ҳар сари аҳолӣ, гардиши савдои чакана ба ҳар сари аҳолӣ, даромади пулии миёна ба ҳар сари аҳолӣ истифода бурда шудааст [13].

Аз мавқеи баҳисобигирии нишондиҳандаҳои сода ва мураккаб муҳаққики дигар Курнишев В.В се муносибатро ба инъикоси маҷмӯи мушаххасоти сатҳои минтақавии рушд баррасӣ кардааст. Муносибати якум ба қабули “қоидаҳои муайянни бозӣ” асос меёбад, ки дар он нишондиҳандаҳои асосии арзёбикунанда ва низоми нишондиҳандаҳои ҷузъӣ, ки аз рӯи нишондиҳандаи асосӣ – индикатор муайян мегардад, ҷудо карда мешавад. Дуюм, оптимизатсияи бисёрмақсад аз рӯи якчанд индикаторҳо, ба даст овардани созиш дар сатҳи рушди оптималии раванди иҷтимою иқтисодӣ дар ҳудуд мебошад. Муносибати севум ба коркарди индикаторҳои иҷтимою иқтисодии интегронида асос меёбад. Ин муносибат асосан дар мавриде истифода мешавад, ки вазъияти иҷтимою иқтисодии минтақаҳо ҳусусияти мураккаби пурхтилоф дошта бошанд [6, с.5]. Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ собит месозад, ки барои арзёбии РИИМ ба ғайр аз нишондиҳандаҳои маҷмӯӣ, боз дигар нишондиҳандаҳои РИИ истифода бурда мешаванд.

Аз тарафи олимони ватанӣ, ба монанди Атоҳоҷаева М.А, Самадов Р.И, Саидов Р.Н, Сафаров Н.Ю, Нуралиев А.Н, Раҳимов Г.М низ оиди арзёбии РИИМ тадқиқоти илмӣ гузаронида шудааст. Ҷӣ тавре, ки Атоҳоҷаева М.А қайд мекунад, сатҳи зиндагии аҳолӣ нишондиҳандаи маҷмӯӣ ва муттаҳидқунанда буда, беҳбудии шаҳсро ифода менамояд ва дар худ амнияти арзишҳои моддӣ ва тарзи зиндагии шаҳсро мувофиқи арзишҳое, ки дар чомеа қабул карда шудааст, тавсиф мекунад. Муаллиф дар тадқиқоти худ ҳам бо воситай нишондиҳандаҳои иқтисодӣ (чамъи даромади ҳар нафар аҳолӣ ба ҳисоби миёна, суръати рушди иқтисодӣ, индекси нарҳҳои истеъмолӣ, ҳиссаи бо кор таъминбудагон дар иқтисодиёт) ва ҳам нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ (ҳарочотҳои давлат ба илм, дарозии миёнаи умр) сатҳи зинадгии аҳолиро таҳлил кардааст [2, с.26].

Яке аз параметрҳои асосӣ дар низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодии иқтисодиёти миллӣ, ки ҳолати рушди иқтисодии мамлакат, рушди некӯаҳволии чамъиятро тавсиф медиҳад, даромади аҳолӣ, сатҳ ва сифати ҳаёт ба ҳисоб меравад. Аз тарафи

мухаққиқи ватанй Раҳимов Г.М оид ба ташкил ва истифодаи даромади ахолӣ тадқиқот бурда шудааст, ки яке аз нишондиҳандаҳои РИИМ ба ҳисоб меравад. Ҷӣ тавре, ки муаллиф қайд менамояд, дар ҳолате, ки агар даромади ахолӣ нисбат ба ҳадди ақалли зист зиёд бошад, ҳамон қадар сатҳ ва сифтаи ахолӣ баланд мешавад [9, с.53].

Гурӯҳи дигари методикаҳои арзёбии РИИМ ба низоми нишондиҳандаҳои рушди иқтисодии минтақа асос ёфтааст (расми 1 қисми 2.2). Нуқтаи умдатарини корҳои Яшин С. Н. ва Пузова Е. Н., инчунин Гутман Г. В., Мироедова А. А. ва Федина С. В. дар он аст, ки мақсади асосии муқоисаи маҷмӯии арзёбии минтақа муайян кардани имконияти ҳалли масъалаҳои РИИМ дар асоси истифодаи захираҳои дохила ва сарчашмаҳои рушди иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Аз нуқтаи назари бехатарии иқтисодӣ ва арзёбии он усули арзёбии сатҳи РИИМ пешниҳод мегардад [6, с. 2].

Олимон Видяпин В.И ва Степанов М.В ба сифати меъёри асосии сатҳи РИИМ самарарабахшии иқтисодии истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва дар навбати аввал- ҳосилнокии меҳнатро чудо мекунанд. Ба ақидаи муаллиф, ки ин нишондиҳанда ба он нишондиҳандаҳое дохил мешавад, ки самарарабахшии истифодаи иқтидор ва захираро тавсиф менамоянд [6, с. 4].

Муҳаққиқ Припадчева И.В ақида дорад, ки яке аз омилҳои асосии РИИ метавонад ҷаззобияти сармоягузории минтақа бошад, ки дар он муаллиф се муносибати РИИМ-ро таҳқиқ кардааст [11, с. 4].

Аксари муаллифон се гурӯҳи асосии нишондиҳандаҳои ҷузъӣ - иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологиро муайян мекунанд, ки ба муносибат ба рушди устувор асос меёбад. Вале онро бо ҷузъи инноватсия пурра кардан лозим аст. Қӯшиши ҷалб кардани диққат ба гурӯҳи нишондиҳандаҳои инноватсионӣ дар кори олим Тихомирова Е.И ба назар мерасад (расми 1 қисми 2.2). Барои арзёбии рушди иқтисодӣ ва рақобазирии минтақаҳо Тихомирова Е.И муносибати маҷмӯиро истифода бурдааст, ки ба ҳисобу китоб тибқи усули пешниҳодкардаи индикаторҳои ҷузъии рушди устувор: иқтисодӣ, экологӣ, сатҳи зиндагӣ, маблаггузорӣ, инноватсионӣ, рақобатнокӣ, инчунин индикатори интегралии рушди устувор асос меёбад [6, с. 6].

Усули олимон Марченко Г.В ва Мачулская О.В ба таҳияи рейтинги маҷмӯии ҷаззобияти инвеститсионии минтақа ва ҳавфи (таваккали) инвеститсионии минтақа асос меёбад. Лаҳзаи калидии ин усул аз он иборат мебошад, ки ҷаззобии инвеститсионии минтақа ва ҳавфи инвеститсионии минтақа бартариҳое мебошанд, ки ба баландшавии сатҳи РИИ мусоидат менамоянд [16, с. 5].

Дигар гурӯҳҳои арзёбии РИИМ ба низоми нишондиҳандаҳои иҷтимоии рушди минтақа асос ёфтаанд (расми 1 қисми 2.3). Дар ҷабҳаи иҷтимоии арзёбии РИИМ мақоми сатҳи ҳаёти ахолӣ хело баланд мебошад. Муҳаққиқ Лига М.Б нуқтаҳои назари гуногунро ба сифати ҳаёти ахолиро омӯхта, ба чунин ҳулоса омадааст, ки нишондиҳандаҳои сатҳи ҳаёти ахолӣ барои баланд бардоштани сифати ҳаёти ахолӣ яке аз асоситарин ба ҳисоб мераванд [4, с. 7].

Олимони дигар ба сифати индикатори асосӣ нишондиҳандаеро, ки сатҳ ва сифати ҳаёти ахолиро инъикос менамояд, чудо мекунанд. Масалан, ба ақидаи Мацкевич Т.Н. дар байни нишондиҳандаҳое, ки сатҳи РИИМ-ро тавсиф менамояд, мавқеи асосиро нишондиҳандаи маҷмӯй - индекси рушди потенсиали инсон ишғол менамояд [5, с. 5].

Дар иртибот бо мавҷудияти ақидаҳои гуногун оид ба андозагирии сифати ҳаёт

вазифаи интихоби индикатори ба мақсади тадқиқот мутобиқ ба миён меояд.

Аввалин муҳаққиқони муаммои арзёбии сифати ҳаёт олимони хориҷа буданд. Маҳз олимони мамолики Ғарб сифати ҳаётро афзалияти аввалиндарача ҳисобида, онро тибқи усул ва тарзҳои гуногун бо воситаи чунин нишондиҳандаҳо, ба монанди МУД, даромади соғи миллӣ, даромади шаҳсӣ, индекси давомнокии ҳаёт, сатҳи фавти кӯдак, сатҳи маълумотнокӣ, тандурустӣ арзёбӣ кардаанд.

Муҳаққиқ Шевелева Р.Н меҳисобад, ки яке аз омилҳои РИИМ усули арзёбии сифати ҳаёти аҳолӣ бо назардошти хусусиятҳои минтақавии он мебошад. Аз нуқтаи назари муаллиф барои арзёбии сифати ҳаёт бояд нишондиҳандаҳоеро интихоб намуд, ки аз ҳама бештар инкори омилҳои манфии фаъолияти ҳаётиро инъикос менамоянд. Ин ба инъикоси дараҷаи таъсири манғӣ ва динамикаи он ёрӣ мерасонад. Дар ин асос дар навбати худ, мақомоти ҳокимијат самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ –иқтисодиро дар минтақа муайян мекунанд. Ба гайр аз ин муаллиф дар мақолаи худ барои арзёбии сифати ҳаёти аҳолӣ нишондиҳандаҳои ҷузъӣ, муттаҳидкунанда ва баъд маҷмӯиро меорад. Бартарияти ин усул аз он иборат аст, ки нишондиҳандаҳои истифодашаванда ба талаботи дастрасии иттилоот ҷавобгӯ буда, ба феҳристи нишондиҳандаҳои омори расмӣ доҳил мешаванд. Ба гайр аз ин усули пешниҳодшаванда хусусиятҳои афзалиятноки минтақаро ба назар гирифта, бо истифодаи сода ва хеле тез гирифти натиҷаҳо фарқ мекунад, ба пайгирии динамикаи сифати ҳаёти аҳолӣ имконият медиҳад, тағйирпазир ва динамикӣ мебошад, бинобар ин ҳангоми тағйир ёфтани омилҳое, ки ба сифати ҳаёти аҳолии минтақа таъсир мерасонанд, имкони тағйир додан ё пурра кардани номгӯи нишондиҳандаҳои истифодашавандай алоҳидаро фароҳам меорад [15, с.9].

Дигар муҳаққиқи ватанӣ Саидов Р.Н бо воситаи якчанд нишондиҳандаҳо: МММ ба ҳар сари аҳолӣ, давомнокии ҳаёт, сатҳи саломатӣ, афзоиши муҳочират, сатҳи маълумотнокӣ, сатҳи бекорӣ, сармоягузорӣ арзёбии РИИ гузаронида, ба чунин хулоса омадааст, ки ҳолати РИИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриқаноатманд мебошад ва чунин суръати рушд наметавонад сатҳи зинадгии арзандаро таъмин намояд. Ба ақидаи муаллиф яке аз монеаҳои асосӣ барои рушди сатҳи ҳаёт, сатҳи пасти РИИ параметрҳо, ки дар он даромад асосӣ аст, ба ҳисоб меравад [11, с.28].

Олим Исакин М.А бошад дар тадқиқоти худ нишондиҳанда интегралии сифати ҳаёти аҳолиро ҳамчун индикатори асосии РИИМ асоснок мекунад, ки қиматҳои зеринро дар бар мегирад (расми 1 қисми 2.3):

- маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (МММ);
- индекси ҷисмонии сифати ҳаёт (индекси саводнокии миёна);
- индекси фавти кӯдакон;
- индекси давомнокии ҳаёт [3, с. 22].

Аз таҳлили таққидии усулҳои арзёбии РИИМ дар бобати гурӯҳи дуюми нишондиҳандаҳои РИИМ, яъне нишондиҳандаҳои интегралӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки барои арзёбии РИИМ миқдори зиёди нишондиҳандаҳо ба назар гирифта мешаванд, vale мақоми онҳо дар рушди ҳақиқии минтақа якхела нест ва онро бояд инъикос кард.

Гурӯҳи сеюми арзёбии нишондиҳандаҳои РИИМ, ки дар он якчанд нишондиҳандаҳо афзалиятнок ҳисобида мешаванд, ба ҳисоб меравад.

Имрӯзҳо усулҳои арзёбии сатҳи РИИМ, ки маҷмӯи нишондиҳандаҳои афзалият-

Kaimova S.A. Methodical Substation of Assessment Beset with the Level of Social-Economic Development of the Region in the Context of Quality Life of Population

нокро истифода мебаранд, хеле зиёданд. Самарина В.П аз байни нишондиҳандаҳои афзалиятнок нишондиҳандаҳои зеринро чудо менамояд (расми 1 қисми 3.1):

- маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ;
- ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ ба сари ҳар як аҳолӣ;
- таносуби даромади миёнаи аҳолӣ нисбат бо даромади аз маблағи ҳадди ақалли зиндагонӣ зиёд ба ҳисоби фоиз;
- ҳиссаи аҳолӣ бо даромади зиёдтар аз маблағи ҳадди ақалли зиндагонӣ ба ҳисоби фоиз.

Бояд қайд кард, ки усули мазкур асосан барои арзёбии нобаробарии РИИМ равона карда шудааст ва имкон медиҳад, ки сатҳи тафриқаи минтақаҳо аз якдигар арзёбӣ ва хусусияту тамоюли рушди онҳо муайян карда шавад [5, с. 6].

Ба ақидаи олим Самарина В.П барои арзёбии РИИМ нишондиҳандаҳои иқтисодӣ афзалиятноктар мебошанд.

Дар шароити иқтисодиёти гузариш ва интегратсияи иқтисодиёт ба ҳоҷагии ҷаҳонӣ аксари мамлакатҳо сифати ҳаёти аҳолиро аз рӯи стандартҳо ташкил менамоянд. Барои арзёбии бакамолрасии ҷамъият дар қисми таъмини сифати баланди ҳаёт бояд даромади ҳар сари аҳолии мамлакат таҳлил карда шавад. Сифати ҳаёт дар он мамлакатҳо баланд аст, ки дар он ҷо бисёртар “озодии” иқтисодӣ, яъне озодии интихоби маҳсулот, хизматрасонӣ ва ҷойи зист мавҷуд мебошад.

Ба ақидаи Усманова Т.Х яке аз нишондиҳандаҳои асосии сатҳи сифати ҳаёти аҳолӣ ҳаҷми ҳадди ақалли музди меҳнат (ҲҲММ) ба ҳисоб меравад. Таҳлили сифати ҳаёт дар мамлакатҳои гуногун имкон медиҳад дар соҳаҳои иқтисодиёти сиёсӣ, назарияи идоракуни давлат, назарияи рақобатнокӣ, назарияи самаранокии тақсими неъматҳо хулосаҳои амиқ бароварда шавад [14, с.7].

Олим Скуфина Т.П ва муҳакқик Фёдорова Н.Ю (расми 1 қисми 3.2)чунин меҳисобанд, ки яке аз афзалиятҳои РИИМ, ҷорӣ кардани инноватсияҳо дар соҳаи маориф мебошад, зоро маҳз мактабҳои олий пойдевори рушди минтақа баҳисоб мераванд. Ба гайр аз ин, аз донишҷӯи босавод ва муваффақ натанҳо фаъолияти ин ё он ширкат ва корхона, балки идоракуни минтақа ва тамоми давлат низ вобаста мебошад [12, с.15].

Ба ақидаи олим Гапоненко А.Л барои арзёбии сатҳи рушди мамлакат бояд ҳам нишондиҳандаҳои интегралӣ ва ҳам ҷузъӣ истифода бурда шаванд, ки тарафҳои ҷудогонай рушди иқтисодии мамлакат ва ё минтақаро инъикос менамоянд:

- давомнокии ҳаёт;
- сатҳи саводнокӣ;
- даромади миллӣ ва ё МУД ба ҳар сари аҳолӣ;
- сатҳи саломатии ҷисмонӣ;
- сатҳи истеъмоли неъматҳои моддии ҷудогона;
- гуногуни дараҷаи даромад.

Ин нишондиҳандаҳо бисёртар сифат ва сатҳи ҳаёти аҳолиро инъикос менамоянд, вале дар онҳо тавсифи нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ, инноватсионӣ ва экологӣ ба инобат гирифта нашудаанд [6, с. 6].

Ба ҳамин тарик гурӯҳи дуюми нишондиҳандаҳо ҷабҳаҳои гуногуни рушди минтақаро ба назар мегиранд. Чунин равиш дараҷаи асосноккунии методии интихоби нишондиҳандаҳои РИИМ-ро баланд мебардорад. Вале камбудии ин равиш

дар он аст, ки истифодаи миқдори зиёди нишондиҳандаҳо мақоми ҳар яки онро паст мегардонад. Ба тайр аз ин ба даст овардани як қисми он дар сарчашмаҳои оморӣ номумкин буда, аниқии ин равишро кам меқунад.

Дар бобати гурӯҳи сеюми нишондиҳандаҳои РИИМ гуфтан мумкин аст, ки он афзалиятҳои ду равиши баррасигардидаро ба назар мегирад. Яъне он миқдори начандон калони нишондиҳандаҳои калидиро дарбар мегирад, ки ба фикри мо, қисми зиёди рушди иқтисодию иҷтимоии минтақаро инъикос меқунанд. Бинобар он чунин равишро ба арзёбии РИИМ нишондиҳандаҳои афзалиятнок номидем.

Ба мисоли равишҳои баррасигардидаро нишондиҳандаҳои афзалиятноки арзёбии рушди минтақа низ аз ду қисм иборат мебошанд: иқтисодӣ ва иҷтимоӣ. Ба сифати нишондиҳандаи якуми иқтисодӣ сатҳи ҳаёти аҳолӣ истифода мешавад, ки ҳамчун нисбати маҳсулоти умумии минтақавӣ ба ҳар сари аҳолӣ ҷен карда мешавад, ки аз тарафи чунин олимон ба монанди Попова Г.Л, Мироедов А.А, Сафаров Н.Ю, Атоҳоҷаев М.А ва Исакин М.А омӯхта шудааст. Нишондиҳандаи дуюми иқтисодӣ ҳаҷми сабати истеъмолӣ пешниҳод мегардад, ки аз тарафи чунин олимон, ба монанди Гапоненко А.Л, Самарина В.П, Усманова Т.Х ва Раҳимов Г.М омӯхта шудааст.

Ҷабҳаи иҷтимоии рушди минтақаро метавон бо нишондиҳандаҳое ҷен кард, ки сатҳи саломатӣ, маълумотнокии аҳолӣ ва рушди илмиро дар минтақа барои арзёбии РИИМ ба назар мегиранд.

Аз таҳлили усулҳои гуногуни арзёбии РИИМ, ки аз тарафи олимони зиёд таҳия ва омода шудааст, мо бо он усулҳое, ки асосан сифати ҳаёти аҳолиро аз нуқтаи назари МММ ба ҳар сари аҳолӣ ва сабади истеъмолӣ омӯхтаанд, меписандем.

Ҳамин тавр хуносабандӣ кардан мумкин аст, ки тадқики үсулҳои арзёбии сатҳи РИИМ бисёр мебошанд ва то ҳол ягон усули универсалие вучуд надорад, ки дар худ номгӯи асосноки нишондиҳандаҳоеро дар бар гирад, ки ба арзёбии маҷмӯй ва мӯътамади сатҳи РИИМ имкон медиҳад.

Айни ҳол дар қатори саъю қӯшиши таъмини рушди устувори низомҳои иқтисодӣ, баланд бардоштани сифати ҳаёти аҳолӣ яке аз афзалиятҳои калидии сиёсати давлатии ҳамаи мамлакатҳои мутараққӣ дар таъмини баландшавии некӯаҳволии аҳолӣ ва ташкили шароитҳои бомуваффақият барои ҳаёти онҳо ва фаъолияташон ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тарик хуносабардорӣ кардан мумкин аст, ки нишондиҳандаи сифати ҳаёт метавонад арзёбии рушди иҷтимоӣ – иқтисодии ҷамъият, давлат, минтақаро пешниҳод кунад, зоро ин нишондиҳанда, аз як тараф бо мундариҷаи васеи худ фарқ меқунад ва дар худ мушаххасоти аксари паҳлӯҳои ҳаёти инсонро дар бар мегирад ва аз ҷониби дигар, худи ҳусусияти андозагирии он бисёрҷабҳа мебошад ва ба маҷмӯи додаҳои объективӣ (статистӣ) ва арзёбииҳои субъективӣ такъя меқунад.

Пайнавишт:

1. Аvezova M.M., Nasimova M.A. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности региональной экономики //Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. -Худжанд, 2016. – №3 (1). – С. 34-43.
2. Атоҳоҷаев М.А. Организационно – экономические механизмы регулирования уровня жизни населения: дис....канд.экон.н./ 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством /Атоҳоҷаев Манижса Акбаровна.- Худжанд, 2017.-144 с.

3. Исакин М.А. Выявление приоритетов социально-экономического развития региона: математико – методическое обеспечение и его экспериментальная апробация на примере Пермской области: автореф. дисс. ... канд. экон. н. – М., 2007.- 25 с.
4. Лига М.Б. Теоретико-методологические основы выявления индикаторов качества жизни //Вестник ЧитГУ (Социология), 2011. - №8 (75). С.110-117.
5. Меньшикова В.И. К вопросу об оценке уровня социально-экономического развития региона// Социально – экономические явления и процессы. Тамбовский государственный университет имени Г.Р Державина. - 2011. - № 9 (031). - С. 123-128.
6. Невейкина Н.В. Индикаторы социально-экономического развития региона //Региональная экономика: теория и практика (Стратегия развития региона) // ООО «Издательский дом Финансы и кредит». -М., 2013. - № 23(302). - С.16-27.
7. Попова Г.Л. Анализ качества социально-экономического развития региона: понятия и критерии//Экономический анализ: теория и практика (Анализ регионального развития) // ООО “Издательский дом «Финансы и кредит”. -М., 2011. - № 29(236). - С.25-31.
8. Притадчева И.В. Методика анализа приоритетности подходов к изучению социально-экономического развития региона//Auditorium: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2014. № 2. Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-prioritetnosti-podkhodov-k-izucheniyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona>
9. Рахимов Г.М. Организационно – экономический механизм формирования и использования доходов населения в условиях рыночной экономики: автореф. дисс. ... канд. экон. н.: 08.00.05 / Рахимов Гайрат Махмадюнович.-Душанбе, 2019. -194 с.
10. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2013: отчет рейтингового агентства «Риарейтинг» [Электронный ресурс]. —М., 2014 / Режим доступа: <http://www.riarating.ru/>
11. Сайдов Р. Н. Теоретические вопросы повышения уровня жизни населения в Республике Таджикистан: автореф. дисс. ... канд. экон. н. по специальности 08.00.01- Экономическая теория (Общая экономическая теория) / Сайдов Раджабали Назифович.-Душанбе, 2019.-205 с.
12. Скуфьина Т. П. Размышление о проблемах социального развития, инновациях и преподавании экономических дисциплин// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2011. -№ 6 (18) - С. 140-148.
13. Тухватуллин Р.Ф. Методы оценки социально-экономического развития реального сектора региона (на примере Приволжского федерального округа) //Российское предпринимательство. -2015. -16(22). - С. 4025-4036.
14. Усманова Т. Х. Инновационный менеджмент как инструмент развития человеческого капитала и повышения качества жизни // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). Т. 7. № 3. 2016, С. 98–106.
15. Фёдорова Н.Ю. Роль вуза в социально-экономическом развитии региона (на примере Псковской области)// Экономика. Электронный ресурс: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt142/wt142_30.pdf
16. Шевелева Р.Н. К вопросу оценки качества жизни населения//Региональная экономика (Поиск. Проблемы. Решения).// ООО “Издательский дом «Финансы и кредит». –М., 2010. - № 14(149). -С. 67-76.

Қаюмова С.А. Ассоноқкунни методији арзёбии сатҳи руши иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа дар замини сифати ҳаёти аҳолӣ

Reference literature:

1. Avezova M.M., Nasimova M.A. *Methodological Approaches to Assessing Investment Attractiveness of Regional Economy* // Bulletin of the Tajik State University of Law, Business and Politics. Series of social sciences. –2016, No. 3 (1). – PP. 34-43.
2. Atokhodzhaeva M.A. *Organizational and Economic Mechanisms for Regulating Standard of Living of Population: Doctorial dissertation in economics: 08.00.05- Economics and national economy management / Atokhodzhaeva Manizha Akbarovna. Doctoral dissertation in economics - Khujand, 2017.- 144 pp.*
3. Isakin M.A. *Identification of Priorities of Socio-Economic Development of the Region: Mathematical and Methodological Support and its Experimental Approbation on the Example of Perm Kray. Synopsis of candidate dissertation in economics. - Moscow, 2007.- 25 pp.*
4. League M.B. *Theoretical-Methodological Foundations for Identifying Indicators of Quality of Life // Bulletin of Chita State University (Sociology), 2001, No. 8 (75) 2011. -PP. 110-117.*
5. Menshchikova V.I. *On the Issue of Assessing the Level of Socio-Economic Development of the Region // Scientific-theoretical and applied journal "Social-Economic Phenomena and Processes" // Tambov State University named after G. R. Derzhavin, 2011. No.9 (031). - PP. 123-128.*
6. Neveikina N.V. *Indicators of Socio-Economic Development of the Region) // Regional Economics: Theory and Practice (Regional Development Strategy) // Publishing House "Finance and Credit" LLC (Moscow), 2013, No. 23 (302). – PP. 16-27.*
7. Popova G.L. *Analysis of the Quality of Socio-Economic Development of the Region: Concepts and Criteria // Economic Analysis: Theory and Practice (Analysis of Regional Development) // Finance and Credit Publishing House LLC (Moscow). -2011, No. 29 (236). -PP.25-31.*
8. Pripadcheva I.V. *Methods of Analyzing the Priority of Approaches to the Study of Socio-Economic Development of the Region // Auditorium: electronic scientific journal of Kursk State University. 2014, N2 Electronic resource: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-analiza-prioritetnosti-podhodov-k-izucheniyu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona>*
9. Rahimov G.M. *Organizational-Economic Mechanism for Formation and Use of Population's Incomes in Market Economy: Candidate dissertation in economics: 08.00.05// Rakhimov Gairat Mahmadyunusovich.- Dushanbe, 2019. -194pp.*
10. *Rating of Socio-Economic Situation of Constituent Entities of Russian Federation. Results of 2013: Report of the Rating Agency "Riarating." [Electronic resource]. —M .: 2014. - Access mode: <http://www.riarating.ru>*
11. Saidov R. N. *Theoretical Issues of Improving Living Standards of Population in the Republic of Tajikistan: candidate dissertation in economics by speciality 08.00.01/ Saidov Rajabali Nazifovich.- Dushanbe, 2019. – 205 pp.*
12. Skufyina T.P. *Reflections on the Problems of Social Development, Innovations and Teaching of Economics Disciplines // Scientific journal "Economics and Social Changes: Facts, Trends, Forecast". 2011. -№ 6 (18) - PP. 140-148.*

Kaumova S.A. Methodical Substation of Assessment Beset with the Level of Social-Economic Development of the Region in the Context of Quality Life of Population

-
- 13. Tukhvatullin R.F. *Methods for Assessing Socio-Economic Development of the Real Sector of the Region (on the example of the Litoral Volga Federal Circuit)*. Russian Entrepreneurship, -2015, № 16 (22). – PP. 4025-4036.
 - 14. Usmanova T. Kh. *Innovation Management as a Tool for Developing Human Capital and Improving Quality of Life // MID (Modernization. Innovations. Development)*. 2016, Vol. 7. №3. pp. 98–106.
 - 15. Fyodorova N.Yu. *The Role of Higher School in Socio-Economic Development of the Region (on the example of Pskov oblast) // Economy. Electronic resource: https://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt142/wt142_30.pdf*
 - 16. Sheveleva R.N. *On the Issue of Assessing Quality of Life of Population // Regional Economy (Quest. Problems. Solutions) // Finance and Credit Publishing House (Moscow), 2010. - №14 (149). -PP. 67-76.*